

22 11 2018



Парчами миллии мо, парчами Тоҷикистони соҳибистиклол дар канори Касри миллат, дар баландии эътимоду эътикод, дар замини меҳр ва зербуни муҳаббати мо сар ба осмонҳо афрохтааст.

Парчае, ки рамзи муқаддаси озодӣ ва хувияти миллии халқи кӯҳанбунёд ва тамаддунпарвари тоҷик аст;

Парчае, ки намои дурахшон ва оинаи мусоффоӣ таърихи ҳазоронсолаи халқи маърифатофарин ва башардӯсти мост;

Парчае, ки баланд аст ва сари моро ҳамеша баланд медорад;

Парчае, ки ба мо неру, шукӯҳ ва ифтихори ватандорӣ мебахшад;

Парчае, ки ёдҳои мозӣ, таърихи миллати ҳуҷастаҳисолро дар худ ҷилвагар медорад;

Парчае, ки аз пешбанди ҷармини Коваи оҳангар бунёд ёфта, раҳнамои мардум дар роҳи дарёфти адлу инсоф гардидааст;

Парчае, ки Фаридуни фарруҳпай бар алайҳи Захҳои морон онро раҳнамои пирузиҳо гардондааст, яъне парчами некӣ бар муқобили бадӣ, парчами нишот бар муқобили ғаму андух, парчами озодагон бар муқобили зулму истибдод, парчае, ки шараф ва нангу ори ориёнро бардоштааст;

Ин парчам ба мо на факат шукӯҳу сарбаландӣ мебахшад, балки эҳсоси ватандориро дар мо бедор ва поянда медорад, муҳаббати Ватанро дар вучудамон ғурузон месозад;

Мо бисёрем, аммо парчами мо бо ҳама нусхаҳо яқтост ва моро дар гирдогирди худ ҷамъ меорад, ба ягонагӣ дар канори худ меҳонад. Дар ин парчам шараф ва нангу номус ва ҷавонмардиҳои миллати покизасиришти мо ҷилвагар аст; Ин парчам бо ҳузури зебо, ҳузури муборак ва вучуди бегазанди худ моро оғай медахад, ки барои дифои Ватанамон ҳамеша бо ҳама вучуд омода бошем;

Ин парчам намегузорад, ки мо лахзае бе масъулият бошем, фориғбол гардем,
намегузорад шарафи Ватанамонро аз ёд бубарем;
Ана барои хамин, ин парчам хамеша болост, аз хама чо падидор аст, то мо хамеша онро
болои сари худ парафшон бубинем;
Чаро парчамро хамеша боло мебардоранд, дар баландихо насб мекунанд, дар куллахо
устувор месозанд? Барои он ки парчам хамеша аз хама чиз болост, болои чашму сари
мост, мукаддас аст;
Парафшонихо ин парчам дар осмони поки кишвари мо маънихо зиёд дорад ва якеаш
он аст, ки мо кишвари сулхпарварем ва бо парчами дурахшони худ мардумро ба сулху
вахдат, ягонагӣ даъват мекунем. Мо ба худ ва хама олам сулх, оромиву амонӣ ва
сарфарозихо таманно дорем;
Рангҳои сурху сафеду сабзи парчами мо - рангҳои ишқу умеду шукуфоиянд, рангҳои
нишоту некиву химматанд, он рангҳои дурахшони зиндагианд, ки аз онҳо мешавад хама
рангҳои дигарро бунёд ниҳод;
Парчами мо нишонаи муҳаббати мо ба башар, ба инсоният аст; ишора ва даъватест ба
осоиштагӣ ва амонии тамоми Сайёра;
Парчами миллии мо нишони рӯи бешикаст ва иродаи мустаҳкамҳои миллати мост, ки аз
овардҳои хунини асрҳо, аз обу оташи марғбори замонаҳо гузаштаву пойдор мондааст;
Бале, боиси ифтихори мост, парчаме, ки аз матои пардаҳои чону имони мо бунёд
ёфтааст ва новобаста ба захмҳои доғҳои чароҳатҳои таърих, имрӯз пойдор аст;
Парчами миллии хамеша рамзи ватандорӣ, рамзи хувияти як халқ, рамзи садокат ба
Ватан, рамзи пойдорист;
Оре, парчамдорӣ русуми миллати соҳибтамаддун аст ва мо сарфарозем, ки миллатамон
аз аввалин парчамдорони дунё будааст ва ҳазорон сол пеш ливои рангини худро
доштааст, ки дар тӯли таърихи гарону пур аз мочаро онро хамеша бо ифтихор чун чон
дар вучуд хифз доштаасту чун имон мукаддас шинохтааст;
Оре, ин парчам ҳазорсолаҳо хифз гашт, гарчи душман борҳои борҳо хоки моро бехт,
чисми моро сӯхт, аммо парчами мукаддаси мо ҳазорсолаҳо дастнорас барои душманон
буд, зеро ин ливо хамеша дар хуни мо, дар шарафони мо, дар чону дар имони мо хифз
мешуд;
Имрӯз ин парчам бо мост, парчаме, ки дар он хама мукаддасоти мо: шараф, нанг, номус,
обрӯ, ифтихор, ирода, матонатомон чамъ омада, рамзи пойдорӣ гардидааст. Ана барои
хамин, он кимат аст, азиз аст, дар баҳои чон аст;
Инак, парафшон бош, Парчами Тоҷикистони соҳибистиклол! Парчами шараф ва номуси
миллати некманиш, миллати хайрхоҳу башардӯст, миллати волотарин оину суннатҳои
инсонӣ, миллати Наврӯзи хучастапай, миллати хунару фарҳанг ва шеърӯ суруд, миллати
Шерак, миллати Кова, миллати Испитамон, миллати Рӯдакӣ, миллати Сино, миллати
Эмомалӣ Раҳмон.
Эй Парчами тоҷикон! Дар фарози бунёди неки мо ҳазорсолаҳо парафшон будай, дар
фарози муҳаббати мо ҳазорсолаҳо парафшон бимон!!!

Камол НАСРУЛЛО, Шоири халқии Тоҷикистон